

УДК 82
ББК 83.3(0)9

**ТАҲЛИЛИ ҚИЁСИИ ТИМСОЛИ ЗАНОН
ДАР “ШОҲНОМА”-ХОИ
АБУЛҚОСИМИ ФИРДАВСӢ ВА
АБӮМАНСУР САОЛИБИИ НИШОПУРИЙ**

**СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ОБРАЗОВ ЖЕНЩИН В “ШАХНАМЕ”
АБУЛЬКАСИМА ФИРДОУСИ И
АБУМАНСУРА САОЛИБИ НИШОПУРИ**

**COMPARATIVE ANALYSIS BESET WITH
THE IMAGES OF WOMEN IN “SHOH-
NAME” BY ABULKOSIM FIRDAWSI AND
ABUMANSUR SAOLIBI NISHOPUI**

**Ризоева Рухсора Бурхоновна, омӯзгори
факултети педагогии МДТ “ДДХ ба
номи акад. Б. Гафуров” (Тоҷикистон,
Хуҷанд)**

**Ризоева Рухсора Бурхоновна,
преподаватель педагогического
факультета ГОУ “ХГУ им. акад.
Б.Гафурова” (Таджикистан,
Худжанд)**

**Rizoeva Rukhsora Burkhanovna,
assistant of the Faculty of Pedagogy under
the SEI “KhSU named after acad.
B.Gafurov” (Tajikistan, Khujand)
E-MAIL: rustamov_73@mail.ru**

Калидвоҷаҳо: “Шоҳнома”, Абулқосими Фирдавсӣ, Саолибии Нишопурӣ, ҳамоса,
тимсоли занон, Рӯдоба, Таҳмина, Рӯстам, Ширин, Судоба.

Оғаринии тимсоли занон дар осори гиной ва ҳамосии асримиёнагии классикии форсу тоҷик таърихи тӯлонӣ дорад. Мавзӯи баҳси мақола таҳлили қиёсии тимсолҳои барҷастаи занон дар “Шоҳнома”-и бузурги Абулқосими Фирдавсӣ ва асари ҳамноми он, ки аз ҷониби ҳаким Саолибии Нишопурӣ ба забони арабӣ таълиф гардидааст, мебошад. Муаллиф зимини таълифи мақола ба маҳсусиятҳои инъикоси образи занон дар асари безаволи “Шоҳнома” ва тарҷумайи он аз ҷониби Саолибии Нишопурӣ, ки дар асри 11 эҷод шудааст, таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, муҳтасоти таълифи тарҷумайи ин асарро ба арабӣ ба маърази таҳқиқ қашиддааст. Дар асоси таҳлили қиёсии симоҳои Фаронак, Синдуҳт, Рӯдоба, Таҳмина, Ҷарира, Фарангис, Катоюн ва дигарон ва муаллиф ба хулоса расиддааст, ки таълифоти Саолибӣ ва равииши кори ў дар тарҷумайи “Шоҳнома”-и безаволи Фирдавсӣ ба забони арабӣ ва ё равииши таълифи “Шоҳнома”-и мансур аз меъёрҳое бархурдор аст, ки таҳқиқи он дар илми адабиётшиносӣ ва назарияи тарҷума муҳиманд.

Ключевые слова: “Шахнаме”, Абулькасим Фирдоуси, Саолиби Нишопури, эпика, образы
женщин, Рудоба, Тахмина, Ширин, Судоба.

Темой исследования является сопоставительный анализ ярких женских образов в “Шахнаме” Абулькасима Фирдоуси и одноименного произведения на арабском языке Саолиби Нишопури, созданного в XI веке. Создание женских образов в средневековых лирических и эпических произведениях персидско-таджикской литературы имеет древнюю историю. В исследовании уделено внимание стилю Фирдоуси при отражении образов женщин в “Шахнаме” и особенностям творческой манеры Саолиби в ходе перевода “Шахнаме”, а также процессу передачи данных материалов в арабском переводе этого произведения. На основе сопоставительного анализа образов Фаронак,

Синдуҳт, Рудобы, Тахмины, Джасариры, Фарангис, Катоюн и других дано заключение, что произведение Саолиби и стиль его работы в процессе перевода “Шахнаме”, а также сама суть создания прозаического варианта данного произведения на арабском языке имеют определённые критерии, исследование которых является важным аспектом литературоведения и теории перевода.

Keywords: “Shoh-Name”, Abulkasim Firdawsi, Saolibi Nishopuri, epic, images of women, Rudoba, Takhmina, Shirin, Sudoba.

The subject of the study is a comparative analysis beset with bright female images in "Shoh-Name" by Abulkasim Firdawsi and the literary production under the same title written in Arabic by Saolibi Nishopuri being created in the XI-th century. The creation of female images in medieval lyrical and epic works of Persian-Tajik literature has an ancient history. Particular attention is paid to Firdawsi's style when reflecting women's images in "Shoh-Name" and the peculiarities of Saolibi's creative style in the course of translation of "Shoh-Name", as well as to the process of transmitting these materials in Arabic translation of the relevant literary production. Proceeding from the comparative analysis in regard to the images of Faronak, Sindukht, Rudoba, Takhmina, Jarir, Farangis, Katoyun and others, the conclusion is made that Saolibi's literary production and the style of his work in the process of translation of "Shoh-Name" as well as the very essence of creating a prosaic variant have certain criteria whose research is an important aspect of literary criticism and theory of translation.

Адибону сухансароёни адабиёти форсу тоҷик дар даврони муҳталиф вучуди пурасори беканор, симо ва хислату атвори занонро дар оғаридаҳои бадеии хеш инъикос намуда, дар доираи ин мавзӯъ асарҳо ва як зумра симоҳои ҷовидонае оғаридаанд.

Ҷараёни таҳаввули оғариниши тимсоли зан дар осори хаттӣ аз достону маснавиҳои Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, “Шоҳнома”-и Дақиқӣ, “Шоҳнома”-и Абулқосими Фирдавсӣ ва дигарон сарчашма гирифта, ин анъана дар қарнҳои X-XII дар як қатор асарҳои адабӣ идомаву инкишоф ёфтааст. “Гаршоспнома”-и Асадии Тӯсӣ, “Вомиқу Ӯзро”, “Хингбут ва Сурхбут”-и Ӯнсурӣ, “Ҳадиқа”-и Саноӣ, “Хусравнома”-и Фаридуддини Аттор, “Вис ва Ромин”-и Фаҳриддини Гургонӣ, достонҳои “Ҳамса”-и Низомӣ аз ҷумлаи ин асарҳо маҳсуб мешаванд.

Дар миёни ин осор “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ аз зумраи оғаридаҳои адабие шинохта шудааст, ки дар онҳо ҷехраи зан мақому мавқеи хосса дорад. Дар ин ҳамосай муҳташам зан нақши хеле воло дошта, тасвири бузургиву шаҳомат, корнамоию шуҷоат, одобу фазилат, тавонишу зебоии ҷисмониву рӯҳонии ў аз масоили асосӣ маҳсуб мейёбад. Фирдавсӣ беҳтарин хислати занонро дар мардонагиву вафодорӣ, ҳушбаёниву суханварӣ, хирадмандиву накӯкорӣ ва ахлоқи поку шарму покдоманий дарёфт намудааст.

Ховаршиноси рус Бертельс дар асари хеш “Низоми и Фузули” навишта буд, ки “симои зан дар “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ бағоят ачибу гуворо оғарида шудааст. Фирдавсӣ тавонистааст, анъанаву суннатҳои пешинаро нигоҳ дорад. Занони “Шоҳнома” ёрони сазовори қаҳрамонони ҳамосаанд ва баҳри иҷрои мақсаде, ки дар пеш гузаштаанд, кӯшиш ба ҳарҷ медиҳанд. Рӯдобаву Тахмина аз ин қабил занонанд...” (3.226). Дар адабиётшиносии тоҷик Ҷонон Бобокалонова дар як қатор мақолаҳояш доир ба ҷанбаҳои муҳталифи образҳои занони “Шоҳнома” ва нақши онҳо дар ин асар

чунин қайд мекунад: “Занон дар тасвири Фирдавсӣ он қувва ва иқтидореро, ки дар давраи модаршоҳӣ доштанд ва ҷамъият низ бештар ба он қувваву иқтидори зан эътиқод намуда, ўро ба зинаи худой бардошта буд, зи нав рӯй оварданд ва шояд яке аз сабабҳои эҳёи образи зан дар эҷодиёти Фирдавсӣ дар ҳамин бошад”(6, с. 14).

Дар адабиёти форсӣ мо бештар ба мағҳумҳое вомехӯрем, ки ифодагари воқеву ҳодиса, ҳолату руҳияи қаҳрамонӣ мебошанд ва муҳаққикон бештар ба ин маънӣ аз жанри ҳамоса сухан мекунанд, ки дар вусъати худ асотиру ривоёт, амалҳои қаҳрамонӣ ва дилова-рию шуҷоатро ҷой додааст. Дар саргҳи ин асар метавон аз “Шоҳнома”-и Ҳаким Фирдавсӣ ном бурд ва худи мағҳуми “ҳамоса” дар лугат ба маъни диловарию шуҷоат тафсир ёфта, аз қадимтарин навъҳои адабӣ маҳсуб мешавад. Таҳқиқу баррасии ҷеҳраи зан дар осори ҳамосавии Фирдавсӣ заруратеро пеш меоварад, ки заминаҳои ташаккул ва таҳаввули симои занро дар эҷоди ин Ҳаким аз қиссаву ривоёти қадима ва осори мазҳабӣ ҷустуҷӯй намоем. Танҳо ба ҳамин васила равшан мегардад, ки дар асотиру осори ривояти, достонҳои ҳамосавии қадима ҷилваи ҳунарии ҷеҳраи занон маҳсусиятҳои муайянеро соҳиб гардида, хислатҳои аҳсан ва нуқсонҳои онҳо дар ин навъ осор ба таври кулӣ баррасӣ шудаанд. Ҳакими Тӯс дар ин замана маҳорати беандозае нишон дода, фазоилу арҷмандии ҷинси латифро ситоиш кардааст ва ба истиснои ҷанд маврид мо бештар ба занони некӯманишу поксиришт вомехӯрем, ки аз арҷгузории Фирдавсӣ ба шахсияти занон дарак медиҳад. Мазмуну мундариҷа ва муҳтавои “Шоҳнома”-ро ҳимояти додгариву ҳирад, мардиву покӣ, ростибу нақӯкорӣ, ватандӯстиву миллатпарварӣ дар робитаву пайванди ногусастани дар бар гирифтаанд, ки занону духтарон дар ҳалли ин гуна масоил ҳиссагузории беш доранд. Дар “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ ба модар ва эҳтироми вай диққати маҳсус дода шуда, тасвири далерию нотарсии ўз масоили асосӣ ба шумор меравад. Дар ин асар модар ҳомии ҷони фарзанд, муборизи пойдории ишқи ўз, бадунёоварандай паҳлавонони номӣ, насиҳатгар ва барпокунандай сулҳу амният тасвир шудааст. Аз модарони шӯҳратманди ин ҳамоса метавон Фаронак, Синдуҳт, Рӯдба, Таҳмина, Ҷарира, Фарангис, Катоюн, модари Искандарро ёд кард.

Фаронак аз занони барҷастаи асар аст, ки бо Отибин издивоҷ мекунад ва ҳосили ин издивоҷ фарзанде аст бо номи Фаридун. Фаронак аз модарони ҳушноми “Шоҳнома” аст, ки ҷаҳони пур аз бедодро нобуд кард ва оромию сулҳро пойдор намуд. Тавассути симои Фаронак Фирдавсӣ инсонеро тасвир кардааст, ки оғарандай паҳлавони номист ва аз инъикоси ҷеҳраи ўз назари некбинонаи шоир нисбати занону духтарон аён гаштааст ва Ҳакими Тӯс ўро ҳамчун маҳсули замони зулм ва беадолатии Заҳҳоқ, муборизи фаъол баҳри оромиву осоиштагии ҳалқ тасвир намудааст, ҷунончи вақте Заҳҳоқи ҳунхору аҷдаҳодӯш аз пайи Фаридун афтода, ўро нобуд карданӣ мешавад, Фаронак фарзандашро ба Албурзӯҳ оварда, ба марди парҳезгору нақукоре супорида чунин мегӯяд:

Фаронак бад-ӯ гуфт: к-“Эй покдин,
Манам сӯгворе зи Эронзами.
Бидон, к-ин гаронмоя фарзанди ман
Ҳамебуд ҳоҳад сари анҷуман. (1, 1.c. 80)

Дар “Шоҳнома”-и Саолибии Нишопурӣ номи Фаронак ҳатто оварда нашудааст ва танҳо ба ин тавре ки аз китоб иқтибос меорем, адаб ўро ёдрас намудааст: “Дар ҳамин рӯзгор зани Отибин аз хонадони Таҳмурас, ки бордор буд ва аз бими Заҳҳоқ обастанини худро ниҳон медошта буд, писаре бизод, ки падар ўро Фаридун номид ва модару фарзандро бо дурандешии комил бо модагови ширдех, ки “гови Бармоюн”

ном дошт, ба чаманзоре фиристод... Чун аз шир хӯрдан баромад, падар Фаридунро ҳамчунон бо дурандешин тамом ба кӯхе баланд бурд...” (8, с.54).

Чуноне ки аз иқтибоси овардаамон бармеояд, Саолибӣ монанди Фирдавсӣ ҳамдарди инъикосгари ҷоннисориву ранҷу заҳмати Фаронак набуда, балки дурандешиву устувории падари Фаридун-Отибинро нақл намудааст, ки аз рӯйи мазмуни сюжет низ аз “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ тафовут мушоҳида мешавад.

Тимсоли дигари овоздори ҳамосай Фирдавсӣ ҳамчун зан ва модари ғамхору ҷораандеш ин Синдуҳт ҳамсари Мехроби Кобулӣ нахустин шаҳбонуи “Шоҳнома” аст. Омезиши хирадмандиву викор бо дилсӯзии модарона шахсияти ин занро шоёни таҳсин иамудааст. Ӯ дар ниҳояти зиракиву кордонӣ Рӯдбаро бо Зол ба мақсад расонид. Зане аст бархурдор аз тавоной дар ризоияти шавҳари бадфеълу оташмизоҷи хеш. Синдуҳт шаҳбонуи устувор, модари сазовор, ҳамсари вафодор аст, зеро вақте Мехроб меҳост Рӯдбаро сар аз тан ҷудо намояд, модари хирадманду кордон ба вай муроҷиат намуда мегӯяд:

*Битарсиd Синдуҳт az он шермард,
Ки Рӯдбаро андарорад ба гард.
Бад-ӯ гуфт: “Паймон-т ҳоҳам нахуст,
Ки ўро супорӣ ба ман тандуруст. (1,1, c.290).*

Мехроб чун шер ғуррон гашт, даст бар шамшер зад ва ғурӯшид, ки чаро дұхтари ҳудро вақти тавлид шуданаш зинда монд:

*Накуштам, нарафтам ба роҳи ниё,
Кунун соҳт бар ман ҷунин кимиё. (1,1, c. 288)*

Фирдавсии бузург ин ақидаи нодурусту кӯркӯронаи Мехробро нисбати дұхтараш маҳқум намуда, дар тимсоли Синдуҳт ақлу хиради волои зан ва побанд набудани ўро ба ҷаҳлу ҷоҳилияти замон таъқид намудааст:

*Ҷунин гуфт Синдуҳт, к- “Эй паҳлавон,
Аз ин дар магардон ба хира забон”. (1,1, c. 288)*

Саолибии Нишопурӣ дар “Шоҳнома”-и мансури ҳуд нисбат ба симои Фаронак дид, ба хислату рафтори Синдуҳт ҳамчун шаҳбонуи бохирад таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, дар асараш амалиёти ин қаҳрамонро дар муқоиса бо образи Фаронак, ки аз табакаи поёни ҷамъият буда, намояндаи ҳалқи одӣ аст, батафсил нақл намудааст. Барои ба мақсад расонидани Золу Рӯдоба Синдуҳт ба Мехроб муроҷиат намудааст, ки ки аз гуфтори боақлонаи завҷаи хеш Мехроб фикри ҳудро тағйир медиҳад ва шукр мекунад, ки Ҳудованди баҳшоянда ўро ба ҷунин фарзанд муносиб дидааст. Порчае аз асари Саолибӣ меорем, ки тақвияти далели ин гуфтаҳоянд: “Синдуҳт гуфт: агар ба ман дастурӣ дижӣ, ки он чӣ меҳоҳам анҷом дижам, ту ва ҳудро бо хости Ҳудо ва ёрии ӯ аз ин гирифтории ҳароснок вораҳонам ва корамро ту биписандӣ. Мехроб гуфт: Дорой ва ғанчиҳои ман дар дастраси туст. Ҳар чӣ меҳоҳӣ биқун. Синдуҳт шавҳарро намоз бурд ва барои пешвоз аз Сом омода шуд ва он чӣ бояста буд, аз дорой ва колоҳои боарзиш фароҳам кард” (8, с. 79).

Фирдавсӣ ва ҳам Саолибӣ хиради занро дар мадди назар гузош-та, Синдуҳтро чун инсони ботадбиру рой арзёбӣ кардаанд:

*Яке чора овард аз дил ба ҷой,
Ки буд жарғбин ў ба тадбиру рой. (1,1, c.314).*

Дар “Шоҳнома”-и Саолибӣ омадааст: “Синдуҳт гуфт: Мужда бодат, ки Сом низ аз достон огоҳ аст ва аз он саҳт хушнуд ва ҳуд ба дидори Манучехршоҳ рафтааст, то

ўро барои ин пайванд хурсанд кунад. Ба зудӣ барои бастани пайванд ба сӯи мо хоҳад омад. Мехроб гуфт: агр чунин бошад, ки ту мегӯй, чойи сипос ва шодӣ аст” (8, с. 78).

Аз порчаҳои дар боло овардашуда ба чунин хулоса меом, ки ҳар ду адаб низ дар ташаккул ва такомули хислати қаҳрамонони асар, яъне шоҳону давлатдорону паҳлавонон хиради занро воло бардошта, дар симои Синдуҳт занеро тасвир мекунанд, ки бо ақлу идрок тавонист шавҳари бағазабомадаи худро аз ақидаи пешгирифтааш баргардонад, дар дили ў нисбати фарзандаш меҳр пайдо карда, тавасути ин амалиёт духтарашро ба мурод бирасонад. Яъне, Синдуҳт дар “Шоҳнома” аз чумлаи модаронест, ки баҳри хушбахтиву осоиши фарзанд кӯшиши зиёд дорад.

Симои дигаре, ки дар “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ назаррас аст ва бо хислатҳои фардии худ бештар чун модар зухур намудааст, Таҳмина мебошад. Шоир дар симои ў модари аламзада, ки аз бедодиҳои замон фарзандаш бо дасти падар кушта шуд, ба тасвир оварда, дар ботини ин зан кину адватро нисбати бесарусомониҳои давр бедор месозад. Худи Фирдавсӣ, ки тараннумгари Рустами Достон аст ва шоири ватандӯсту ҳалқпарвар, ҷоннисор дар роҳи ҳифзи ягонагии обу хоки меҳан аст, аз ибтидо то интиҳои ҳамоса мунодигари муҳассаноти паҳлавониҳои бемислу монанди Рустам аст. Аммо аз таҳлили мазмуну мундариҷаи “Шоҳнома”-и Саолибӣ ба чунин хулоса омадем, ки шоир монанди Фирдавсӣ дӯстдору маҳбуби ин ин паҳлавони номиву мардумӣ нест, зоро дар ягон ҷойи асараш на номи Таҳмина, на номи Сӯҳроб, на Гурдофарид оварда нашудаанд, оид ба Рустам низ танҳо дар ҳаҷми як саҳифа баъд аз “Достони Зол бо духти Мехробшоҳ” нақле оид ба зода шудани Рустам ва барӯманд гаштани вай оварда шудаасту ҳалос.

Дигар аз симои заноне, ки дар “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ ва ҳам дар “Шоҳнома”-и Саолибии Нишопурӣ ҳамчун ҳамсар ва модари ғамхору дӯстдори фарзанд намоён аст, ин образи ҳамсари Гуштосб ва модари Исфандиёр – Катоюн духтари қайсари Рум мебошад. Катоюн аллакай дар ибтиди достон ҳамчун ёри соҳибхирад, бинодилу ройзан ва боаклу ҳирад аз ҷониби ҳар ду адаб тараннум карда шудааст. Фирдавсӣ аз забони Катоюн таъкид мекунад, ки ў ҷӯёи сарвату тоҷу таҳт нест, балки ҳоҳони хушбахтиву хушрӯзиву осоиштагист, чуноне ки ў ба Гуштосб муроҷиат намуда мегӯяд:

Катоюн бад-ӯ гуфт, к-“Эй бадгумон,
Машав тез бо гардииши осмон.
Чу ман бо ту хурсанд бошам ба баҳт,
Ту афсар чаро ҷӯиву тоҷу таҳт?” (1, 6, с. 29)

Саолибӣ низ дар “Шоҳнома”-и худ баъд аз нақли ҳашмгин гаштани Қайсари Рум аз интиҳоби духтараш ва рондани Катоюну Гуштосб чунин суханони онҳоро меоварад: “Гуштосб ба Катоюн гуфт: эй бонуи озода, барои ту бояста нест, ки аз коҳи шоҳӣ ва он ҳама нозу осоиш ба хонае дуру танг биёй. Бидон, ки ман мардеам дур аз меҳан ва наметавонам, чунонки бояд, ҳаққи туро бигзорам ва моҳои осоиши бонуе, чун туро ба гунае, ки дарҳӯри туст, фароҳам оварам. Катоюн гуфт: эй ҷавон, ман ба фармони Ҳудо ва ту хушнудам ва аз ту меҳоҳам, ки ба сарнавишти Ҳудо хушнуд бошӣ ва ба зиндагӣ бо ман хурсанд шавӣ, он чиро, ки Ҳудо хоҳад ва кунад, устувор бидор ва саранҷоми некро ҷашм бидор. (8.144)

Фирдавсӣ зимни образи Катоюн ақлу ҳиради зан, рӯҳияи зан-модарро ба хубӣ инъикос намуда, ба иродай мустаҳками модарон, умуман инсонҳои соҳибхирад ишора карда, ташаккули шахсияти инсонро дар омезиши ақлу ҳирад таъкид месозад. Катоюн ҳамчун модари оғаридаи шоир шахси мушфиқу меҳрубон аст, ки аз нокоми-

ҳои Исфандиёр аз соҳиби тоҷу таҳт шудан месӯзад, нисбати тақдири ў бетараф нест. Дар “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ ва ҳам дар “Шоҳнома”-и Саолибӣ Катоюн мекӯшад, фарзандашро насиҳат намояд ва мегӯяд, ки бе таҳти Гуштосб ҳам Исфандиёр соҳиби мартабаву манзalati баланд аст, зеро назди меҳтарону сипоҳиён соҳиби обрӯву меҳру муҳabbati онон аст, аз пайи тоҷ гашта сари барнои худро барбод надиҳад ва ба ў муроҷiat намуда мегӯяд:

*Падар тир гаштасту барно туӣ,
Ба зӯру ба мардӣ тавону туӣ.
Сипаҳ яксара бар ту доранд чаим,
Маяғган танат дар балоҳо ба хаим.* (1, 6, с. 298)

Саолибӣ низ Катоюнро ҳамчун зан ва модари хирадманду оқила тасвир намуда, дар талоши нигоҳ доштани чони фарзандаш аст, зеро вакте Исфандиёр аз рафтори падараш Гуштосб дилтанг шуда, шикояти падарро назди модараш бурд, ў чунин мегӯяд: “Катоюн гуфт: фарзандам, чӣ ниёзé аст дар бораи чизе бо падар сухан бигӯй, ки туро хурсанд насозад ва чизе аз ў бихоҳӣ, ки надиҳад. Падар то зинда аст, онро ба ту voguzor наҳоҳад кард ва аз ту дар ин бора баҳра наҳоҳад бурд. Агар чӣ ў шоҳ хонда мешавад, аммо дар ҳақиқат подшоҳ ту ҳастӣ, зеро дасти ту дар корҳо боз аст ва фармони ту равост... Шикебой пеша кун ва рӯзшуморӣ кун ва шод бош (8, с.183).

Ҳамин тавр, Ҳакими Тӯс дар намунаи ин ҷанд қаҳрамонони асар ақлу хиради зан, кордонии ўро пеши назар гузошта, рӯҳияти зан-модарро то андозае омӯхта, ки аз душвортарин муаммоҳо ба осонӣ раҳоӣ мейёбад. Шоир ба иродai мустаҳками модарон ва умуман инсонҳои соҳибхирад ишора карда, ташаккули шахсияти инсонро дар оmezishi ақлу хирад ва маҳорату истеъодод таъкид месозад. Модарони оғаридаи Фирдавсӣ шахсони мушфиқу меҳрубон ҳас-танд, ки аз нокомиҳои фарзандон месӯзанд, нисбати тақдири онҳо бетараф нестанд. Ин ҷо метавон аз модари Рудоба ёдовар шуд, ки тавонист бо ақлу хиради хеш дuxтарашро ба мақсад бирасонад ва бо Зол хонадор кунад. Яъне, дар нигориши шоир Синдуҳт зани борою тадбир аст ва дар ҷомеаи онрӯзai падарсолорӣ тасвир кардани чуръату мардонагии зан аз побанди ҷаҳлу ҷоҳилияти замони худ набудани Фирдавсӣ дарак медиҳад. Бино ба гуфтаи Зайнаби Яздонӣ “.. заноне, ки дар “Шоҳнома” ҳамоса меофаранд, камтар аз мардон нестанд. Дар воқеъ, аз лиҳози ҷинсӣ бо мард фарқ доранд, аммо аз лиҳози рӯҳӣ ва шуҷоату вафодорӣ чун мардон устувор ва побарҷо ҳастанд.”(12, с.50). Аммо Маҳмуди Ибодиён дар ин андеша аст, ки “... занони “Шоҳнома” пеш аз он ки ашҳоси ҳамосӣ бошанд, занонанд. Онҳо пеш аз он ки ашҳоси ҳамосӣ бошанд, занонанд. Онҳо эҳсосу отифаи зан буданро аз даст надодаанд. Вакте ки ба рӯйдодҳои ҳамосӣ меомезанд, бо салиқаи рағbat ва табъи ҷинсии худ амал мекунанд (9, с. 235).

Саолибии Нишопурӣ низ дар “Шоҳнома”-и мансури худ кӯшиш намудааст ба андозае аз тасвири Фирдавсӣ кам бошад ҳам, дар симои шаҳbonuҳo Синдуҳт ва Катоюн мақоми ҷамъиятии занонро күшода, амалиёти онҳоро дар мавқei танги оилаву оиладорӣ инъикос намояд. Аммо аз занони диловару нотарсе, ки дар “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ роҳнамову муҳаррики мардони ҷангваранд ва дар майдони муҳориба аз мардон боло меистанд, баҳусус Гурдофариd сухане нагуфтааст. Дар ҳусуси Гурдия, ки Саолибӣ ўро дар асараш Курдия ном мебарад ва ў зану ҳоҳари Баҳроми Чӯбина, инҷунин аз зеботарину диловартарини занонаш ба шумор мерафт, нақл намудааст. Фирдавсӣ ва ҳам Саолибӣ Гурдия-ро чун зану ҳоҳим ва сулҳҷӯй, дар корҳои давлатдорӣ матину дар муомила бо душман бехамto нишон додаанд. Гурдия ҷанд маротиба Баҳроми Чӯбинaro панд дода ба роҳи рост равона карданӣ мешавад

ва таъкид мекунад, ки бо шоҳ Ҳусрави Парвиз тезутунд нагардида роҳи сулҳу оштӣ ҷӯяд, зеро Ҳусрав аз гавҳару табори номдори шоҳон аст:

Бад-ӯ гуфт, к-“Эй меҳтари ҷангҷӯй,
Чӯ гуна шудӣ пеши Ҳусрав, бигӯй.
Гар ӯ аз ҷавонӣ шавад тезу тунд,
Магардон ту дар оштӣ рой қунд. (1, 9, с.45)

Далериву паҳлавонии Гурдия аст, ки ҷангҷӯён ўро ҳангоми бозгаштан аз Чин ба Эрон ба сипаҳсолорӣ бармегузинанд. Ӯ тамоми кӯшиши худро ба кор мебарад, ки то бародарро аз ҷанги Ҳурмузду Ҳусрави Парвиз боздорад. Баъд аз он ки бо супориши шоҳ Ҳусрав Бахроми Ҷӯбинаро ба қатл мерасонанд, Гурдия гунаҳояшро ҳарошида, гесувонашро канда гуфт: “Бародар ин аст қайфари касе, ки ба ҳудовандгори ҳуд носипосӣ қунад ва ба сарвараш бишӯрад ва ба ҷанги шоҳон бираавад. Бахром гуфт: Дуруст гуфтий ва рост ҳамин аст, ки ёд кардӣ ва сухане гуфт, ки дарунаи ин суруда аст: Сарнавишти бад аст, ки аз рӯи ситам бо мард бад мекунад, ҳеч кас бо тани хеш бад намекунад” (8, с. 336).

Ҳамин тавр, Фирдавсӣ ва Саолибӣ симои адабии занонро вобаста аз назари хеш ба сарнавишти инсони замон мутобиқ намуда, таваҷҷуҳи худро бештар ба ҷуръату шуҷоати занон, поксириштиву покдомании онон раҳнамун сохтааст. Занон маҳсусан дар “Шоҳнома”-и Ҳакими Тӯс назар ба “Шоҳнома”-и Саолибӣ на танҳо дар ишқу ошиқӣ вафодор тасвир шудаанд, балки тавре дар симои Гурдия мебинем, ин садоқату вафодориро дар шаҳсияти ҳуд бо сифоти мардонагиву далериву шуҷоат пайвастаанд:

Сӯи Гурдия номае буд ҷудо,
Ки эй покдоман, зани порсо!
Ҳамат ростиву ҳамат мардумӣ,
Сириштат фузуливи дур аз камӣ. (1, 9, с.234)

Аз гуфтаҳои фавқуззикр ба натиҷае омадан мумкин аст, ки ақоиди Фирдавсӣ дар мавриди зан саршор аз эҳтирому эътиқод, эътибор ба тавонониу ҳирад ва заковату мардонагии ўст. “Шоҳнома”-ро метавон аз зумраи аввалин асаҷрои барҷастаи адабиёти олам донист, ки дар он шаҳсияти инсонҳо, баҳусус занону духтарон бо ҳама тазоду ихтилофи ботинӣ тасвир шудаанд. Донишманди маъруф Ғулом Ҳусайнӣ Юсуфӣ ба хулоасе мерасад, ки “Шоҳнома” китобест дарҳури ҳайсияти инсон, яъне мардумеро нишон медиҳад, ки дар роҳи озодиву шарофату фазилат талошу мубориза карда, мардонагиҳо намудаанд ва агар комёб шуда ё шикаст ҳӯрдаанд, ҳатто ба маргашон орзуи додгарӣ ва муруvvату озодманиширо нерӯ баҳшидаанд (11, с. 8).

Дигар аз нукоти хеле муҳим изҳори садоқат ва вафодории зан дар “Шоҳнома” аст. Мавзӯи ишқ дар дар оғариниши симои занону духтарон шоирро аз нав илҳом мебахшад. Фирдавсӣ дар оғаридани шаҳсияти қаҳрамонон аз ин дунёи ишқу зебоӣ баҳраманд гардида, ба тасвири сиришту маъnavиёти занон таваҷҷӯҳи бештаре зоҳир кардааст. Дар “Шоҳнома” зан ба унвони мавҷуди вафодор ва фидокор муаррифӣ шудааст, ки вучуди худро фидои мардон мена-мояд, то ҳифозату нигаҳдории ононро таъмин намояд. Забеҳулло Сафо дар ин ҳусус навиштааст: “Занони “Шоҳнома” низ ҳар як ҳасоис доранд, ки болотар аз ҳамаи онҳо вафову авотифи олии инсонӣ ва модарист (11, с. 244). Аҳмади Ранҷбар зимни таҳқиқи ин масъала дар ашъори Ҳакими Тӯс мушоҳидай ҷолибе кардааст, ки “... намуди ҳамин вафодорӣ беш аз ҳад аст, ки бархе тасаввур кардаанд, Фирдавсӣ меҳоҳад байни зан ва мард фосила андозад ва беадолатӣ барқарор намояд, занонро асир ва дастнишондаи мардон қарор дихад, дар

натича ҳуқуқи ҳаққи ононро поймол намояд. Аммо ин гуна изҳори назарҳо бас дур аз андеша ва хирад аст (10, с. 178).

Зане, ки мавриди ситоиши Фирдавсӣ қарор дорад, нисбати шавҳари худ вафодору содиқ аст. Зимни изҳори ин масъала бархе аз занонро ном бурдан кифоя аст, ки дар пойдор гардидани ишқи худ мубориз буда, баҳри иҷрои мақсад иродai қавӣ доранд. Рӯдоба, Тахмина, Манижа, Ширин аз ин қабил занонанд. Қобили зикр аст, ки ҳамаи духтарони “Шоҳнома” бо тақозои муҳаббат ба шавҳар мебароянд, бисёре аз онҳо ба рағми ҳурофоти ҷорӣ нахуст изҳори меҳру садоқат мекунанд.

Фирдавсӣ хоса дар симои Ширин мучассамаи безаволи ишқ ва садоқат, устуворӣ ва тавонойӣ, ба амалу мақсад ноил гаштанро эъти-роф намудааст. Ширин нисбати дигар занон мардона ва ошкоро амал мекунад, ки аз ҳунари шаҳсиятофаринии Фирдавсӣ дарак медиҳад:

*Чу бишнид Ширин, ки омад сипоҳ,
Ба пеши сипоҳ он ҷаҳондор шоҳ,
Бад-он обдориву он некӯйӣ,
Забон тез букишод бар паҳлавӣ.
Ки “Шоҳо, ҳизабро, ситаҳбудтano,
Ҳучаста каё, гурди шеравжсано!
Куҷо он ҳама меҳру ҳунин сишик,
Ки дидори Ширин буд онро пизишк? (1,9, с.290)*

Саолибӣ низ дар “Шоҳнома”-и худ ба симои Ширин нисбат ба дигар симои занони “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ таваҷҷуҳи хоса зоҳир намуда, саъю қӯшиши ў дар расидан ба мақсади худро дар достони алоҳида бо номи “Достони Ширин” накл намудааст. Мазмуну мун-дариҷаи ин достон мочарои ишқи оҳирин ҳукмрони Эрони Сосонӣ Ҳусрави Парвиз ва Ширини нозанин дар бар гирифтааст, ки дар поён порае аз он меорем: “Ширин дар зебоию намакинӣ бисёр саромад буд, чунонки то рӯзгори мо дар зебоӣ ва бекоستӣ ба ў достон мезананд. Парвиз аз замони қӯдакӣ ба ў дил бохта буд... Ҳама ҷону дил ба ў дод ва чун мардумаки ҷашм аз таҳти дил дӯсташ дошт, зеро Ширин бо ҳама зебоӣ бисёр хирадманд ва шавҳардӯст буд.” (8, с. 339).

Ширин Ҳусрави Парвизро барои сифоти мардонагиву самими-яти инсонӣ доштанаш дӯст дошт ва дар тасаввури ин зани ошиқ на ҳусни зоҳирии маҳбуб аввалиндарача аст, балки маънавиёт ва боти-ни ў. Ширин занест, ки бо далерию иродай мустаҳкам ба пойдории ишқи худ даст ёфтааст ва ҳар гоҳ аз ҷониби Фирдавсию Саолибӣ аз Ширин сухан меравад, ба унвони зани порсою нуктадону арҷманӣ ёд мешавад, чунончи Фирдавсӣ аз забони худи ў мегӯяд:

*Басе сол бонуи Эрон будам,
Ба ҳар кор пушти далерон будам.
Наҷӯстам ҳамеша ҷуз аз ростӣ.
Зи ман дур буд қажжису костӣ. (1.9.387)*

Дар ниғориши Саолибӣ низ Ширин ҳамчун яке аз вежагӣ ва колои гаронбаҳое дар дарбори Парвиз ёдовар шуда, ўро васф намуда чунин менависад: Дигар аз вежагиҳои даргоҳи ў Ширин буд ва кас дар зебоӣ ва бекоستӣ чун ў надида ва чунон буд, ки Абӯбакри Хоразмӣ гуфтааст: Ў хуршеде буд, ки ҳар гоҳ бармеомад, менамоёнд, ки ба баромадани хуршед ниёзе нест (8, с. 343).

Дар “Шоҳнома” дар баробари занони хубҷехраву покизатинат занони дигаре ҳам ҳастанд, ки бо рафттори ноҳуш мавриди накӯхишу сарзаниш қарор гирифтаанд. Фирдавсӣ ҳар кучо ки аз зани бузургманиш сухан мегӯяд, ўро меситояд ва ҳар кучо ки

бо зани бадкуниш вомехурад, ўро накӯхиш мекунад. Дар “Шоҳнома” маҳсусан аз меҳрубонии Фаронак, кордонии Синдухт, далерии Гурдофарида, вафодории Фарангис, Манижаву Ширин, дилсӯзии Катоюн, доноии Гурдия сухан рафтааст. Вале баъзан хислати нопоки зан низ аз чашми назари шоир дур нест. Ҳатто дар қиссаву ривоёти қадима ин нукта падидор гаштааст. Чунончи, дар қиссаи “Мушкдана ва Шоҳизанон”, ки дар охири аҳди Сосониён арзи ҳастӣ карда ва миёни мардум машҳур будааст, ин хислати мутазоди зан событ гардидааст. Инчунин дар таъиди ин қазия метавон аз достонҳои “Синдбоднома” ва “Тӯтинома” ёдовар шуд.

Ҳакими Тӯсӣ зимни тасвири образи Судобаву Шаҳрнозу Арнавоз дар таъкиди хисоли нопоки зан аз ин осори ҷовидонаи ҷаҳони бостон бардоштҳое ба амал овардааст.

Чунин ба назар мерасад, ки дар достони “Сиёвуш” мо бештар шоҳиди таҳқири сарзаниши зан ҳастем. Судоба бо дил бохтан ба писари хеш саранҷом боиси қушта шудани ў ва натиҷаи пайдо шудани кин миёни эрониён тӯрониён гардид. Дар ҷое Фирдавсӣ зан ва аҷдаҳоро канори ҳам қарор медиҳад ва ҳар дуи онҳоро нопоку шоистай марг меҳисобад:

*Ба гетӣ ба ҷуз порсозан маҷӯй,
Зани бадкуниши ҳорӣ орад ба рӯй. (1.3.47)*

Саолибӣ низ Судобаро ҳамчун зани бешарму беҳаё, маккораю қинаварз тасвир намуда, чунин навиштааст:

“Судоба гуфт: Ба Ҳудо савғанд, ки савғанде болотар аз ин нест, агар ба ҳоҳиши ман посух нагӯй ва ниёзи маро барнаёварӣ ва бар ман раҳм накунӣ, ман ҳам ба қинаварзӣ бо ту барҳоҳам хост ва туро аз сарзамини падарат берун ҳоҳам ронд ва дар рехтани хунат ҳоҳам кӯшид.”. (8, с.115).

Дар ин порҷаи овардашуда бори дигар беномусӣ, бадтинативу бадкорагии Судоба событ гардидааст, ки ҳатто аз рехтани хуни ноҳақ андеша намекунад.

Вале төъдоди занони покрафтор дар “Шоҳнома” аз занони ношоиста басо бештаранд ва арҷманд шинохта шудаанд, бо он ки ҷо-ҷо аз занони бадкуниш ҳам ҳамосапардози бузург сухан гуфтааст. Дар саросари ҳамосаи Фирдавсӣ танҳо дар саргузашти Судоба сухани носазо гуфта шудааст. Яъне дар баробари 16 зани бузургвор як зан ҳатокор шиносонида шуда ва ҳол он ки аз миёни қаҳрамонони мард ҷандин тан табоҳкор, бемаърифат, мардумкуш ба шумор омадаанд. Дар маҷмӯъ “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ фарогири тасвири симои 60 нафар зан мебошад. Аз ин миён аксари онҳо номҳои зебои Фарангис, Фаронак, Ҷарира, Гурдофарида, Синдухт ва дигаронро доранд. 35 нафар аз табори шоҳӣ, 25 нафар аз табақаи поён ҳастанд ва тимсоли занон дар “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ тақрибан 16,6% кулли образҳоро ташкил медиҳад.

Дар “Шоҳнома”-и Саолибӣ, ки дар пайравии “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ таълиф гардидааст, аз 60 нафар зане, ки дар боло зикр намудем, танҳо номи 7 нафари онҳо оварда шудааст, ки инҳо Рӯдода, Синдухт, Судоба, Фарангис, Катоюн, Курдия, Ширин мебошанд, аммо дигар персонажҳои “Шоҳнома” бо номашон оварда нашудаанд ва танҳо бо ибораҳои “савгулӣ” ё “зан” ёдовар гардидаанд. Чунончи, номи Фаронак наомадааст, балки ҳамчун “зани Отибин” нақл шудааст: “Дар ҳамин рӯзгор зани Отибин, ки аз хонадони Тахмурас бордор буд...” (8.54). Ё ин ки Шаҳрнозу Арнавозро ном нағирифта Саолибӣ чунин навиштааст: “Шабе аз шабҳо, ки Захҳок миёни ду савгулии худ, духтарони Ҷамshed, бар таҳти заррин хобида буд.” (8, с. 52).

Фирдавсӣ бештар ба сифатҳои далерӣ, хирадмандӣ, ҷанговарӣ аҳамият дода, Саолибӣ бошад, маҳсусан дар образи Ширин ба хус-ну ҷамоли онон бештар

мутаваҷҷеҳ шудааст. Чунончи, дар тавсиф-ҳои дар занон тасвирнамудаи Фирдавсӣ онҳо зирак, хушёр, пурхирад, ҷангҷӯй, камандаған, корзан, некдил, хушманд, моҳи пайкорсӯз, шӯҳи лашкаршикан; ташбехҳои ба кирдори шер, ба сони гурд, ду абрӯ камон, ду гесӯ каманд; сифатчинӣ: ҳунарманду бодонишу покрой, хирадманду равшандилу шодком, суманпайқару сарвлоло ва ғайра ифода шудаанд.

Умумият ва тафовут дар шинохт ва оғариданни ҷаҳраи зан аз ҷаҳонбинии ҳакимон маншаъ гирифтааст ва барои Фирдавсӣ муҳимтарин фазилатҳои инсони комил дар бархурдорӣ аз фарри шоҳӣ, аслу наасаби покиза, ақлу хирад ва мардиву паҳлавонӣ буда, дар занон низ ў маҳз ҳамин сифатҳоро ҷустааст. Ба ҳамин далел аст, ки аз кулли образҳои занон, яъне 60 нафар аз табақаи боло ҳастанд ва шучоату диловарӣ, суханвариву хушбаёнӣ, хирад-мандиву орифӣ, шарму озарм ва тавлиди инсони нек аз сифотеанд, ки ба занони бузургманиш хос мебошанд. Фирдавсӣ дар осори га-ронбаҳои худ ва Саолибӣ дар “Шоҳнома”-и мансури худ аз хислатҳои неки занон изҳори андеша намуда, ин тоифаи инсонҳоро чун мазҳари зебоиву муҳассанот нишон додаанд. Дар осори ин ду адиб занон намояндагони табақаҳои гуногуни ҷомеа буда, зимни тасвири ҷаҳрау хислату рафтор байнӣ онҳо кам тафовут мушоҳида мешавад. Фирдавсӣ ва ҳам Саолибӣ, ки гарчанде дар дараҷаи зинаи оғариниши симову ҷаҳраи зан аз нигоҳи Ҳакими Тӯс набошад ҳам, ба андозае муваффақ шудааст, ки силсилаи образҳои занони поктинатро бо сифатҳои беҳтарини модар, ҳамсар, ёр ба риштаи тасвир қашанд. Ва дар зимн нигоҳи худро ба ҷойгоҳи зан дар ҷомеа, нақши ў дар бақои оила ва хушбахтии оилавӣ, саҳми ў дар тавлид ва тарбияи фарзанд ошкор намоянд. Ҳарчанд ин адибон дар замони зулмпарвари асримиёнагӣ зиндагӣ кардаанд, аз эҷоди онҳо маҳсусан ва бавижана аз шоҳасари Абулқосими фирдавсӣ маълум мешавад, ки пурра таҳти таъсири истибдоди давр набуда, симои занонро ба ин ваҷҳ арзёбӣ кардаанд. Одоби шавҳардорӣ, шарму озарм, диловарию шучоат, ширингуфторию хушсуханӣ беҳтарин сифоти зани порсо аст ва инсонҳои оғариди муаллифон аз ин ҷиҳат бархурдоранд. Ин занон бо мардон баробар дар ҳамаи зинаҳо ҳастанд ва байнӣ онҳо ихтилоғу фарқият мавҷуд нест.

Пайнавишт:

1. Фирдавсӣ, Абулқосим. Шоҳнома. Дар 9 ҷилд.-Душанбе: Ирфон, 1965.
2. Фирдавсӣ, Абулқосим. Шоҳнома. Дар 9 ҷилд.-Душанбе: Адиб, 1988.
3. Фирдоуси. Шаҳнаме. Том девятый. Критический текст / Составитель текста А. Е. Бертельс. Под редакцией А. Нушина.-М.: Наука, 1971. -399 с.
4. Фирдоуси. Шаҳнаме. Том пятый. Перевод Ц. Б. Бану-Лахути и В.Г. Берзнева. –М.: Наука, 1984.-390 с.
5. Бертельс Е.Э. История персидско-таджикской литературы. Избранные труды. Том 1.-М.: Изд-во вост.лит-ры. 1960 – 556 с.
6. Бобокалонова Ҷ. Ҷанбаи асомирии баязе образҳои занони “Шоҳнома” // Зан, адабиёт ва ҷомеа. –Душанбе, 2000. –С. 13-23.
7. Ёдкарди Фирдавсӣ ва “Шоҳнома”-и ў (маҷмӯаи мақолаҳо). –Хуҷанд, 1993.-104 с.
8. Ниишопурӣ, Саолибӣ. Таърихи ғурав-ус-сияр маъруф ба “Шоҳнома”-и Саолибӣ. – Душанбе: Буҳоро, 2014. - 447 с.
9. Ибодиён Маҳмуд. Фирдавсӣ ва суннату навоварӣ дар ҳамосасароӣ – Текрон: Интишороти Гӯҳар. Бидуни соли нашр.-353 с.
10. Ранҷбар, Аҳмад. Ҷозибаҳои фикрии Фирдавсӣ.- Текрон: Муассисаи интишороти Амири Қабир, 1379. -464 с.

11. Сафо Забеҳулло. Таърихи адабиёт дар Эрон. Ҷилди1.-Техрон: интишиороти Фирдавс, 1372
12. Яздонӣ Зайнаб. Зан дар шеъри форсӣ (Дирӯз-имрӯз)ю-Техрон: Фирдавс, 1378. -522 с.

Reference Literature:

1. Firdawsi, Abulkosim. *Shoh-Name*. In 9 volumes. - Dushanbe: Cognition, 1965-66.
2. Firdawsi, Abulkosim. *Shoh-Name*. In 9 volumes. - Dushanbe: Man-of-Letters, 1988.
3. Firdawsi. *Shoh-Name*. -V.9. Critical text. Compiler of the text A.E. Bertels. Under the editorship of A. Nushin. - M.: Science, 1971. – 399 pp.
4. Firdawsi. *Shah-Name*. –V.5. Translated by Ts. B. Banu-Lahuti, V.G. Berzneva. – M.: Science, 1984. – 390 pp.
5. Bertels Ye.E. *The History of Persian-Tajik Literature. Selected works*. –V.1. - M.: Publishing-house of Oriental Literature, 1960 – 556 pp.
6. Bobokalonova J. *Mythical Aspect of some Images of Women in "Shoh-Name"* // *Woman, Literature and Society*. –Dushanbe, 2000. – pp. 13 - 23.
7. *Memoirs of Firdawsi and his "Shoh-Name" (collection of articles)*. – Khujand, 1993. – 104 pp.
8. Nishapuri, Saolibi. *The History of Ghurar-us-Siyar Known as "Shoh-Name"* by Saolibi. - Dushanbe: Bukhara, 2014. – 447 pp.
9. Ibodiyon Mahmud. *Firdawsi and Sunnah Innovation in Epic* - Tehran: Guhar, without mentioning of the year. – 353 pp.
10. Ranjbar, Ahmad. *Firdawsi's Ideological Attractions*.- Tehran: Great Amir, 1379 hijra. – 464 pp.
11. Safo Zabehullo. *The History of Literature in Iran*. – V.1. - Tehran: Firdaws Editions, 1372hijra.
12. Yazdoni Zainab. *Woman in Persian Poetry (Yesterday-today)*. - Tehran: Firdaws Editions, 1378. – 522 pp.